

**ХУЛОСАИ НИҲОИ ШУРОИ ДИССЕРТАЦИОНИИ 6D.КОА-038-и  
НАЗДИ ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН АЗ РӮЙИ  
ДИССЕРТАЦИЯ ОИД БА ДАРЁФТИ ДАРАЧАИ ИЛМИИ  
ДОКТОРИ ФАЛСАФА (PHD), ДОКТОР АЗ РӮЙИ ИХТИСОСИ  
6D060718 – ФИЗИОЛОГИЯ ВА БИОХИМИЯИ РАСТАНИҲО**

Парвандай аттестатсионии №\_\_\_\_\_

Қарори шурои диссертационӣ аз 18-уми майи соли 2023, №18  
Барои сазовор донистани Астанақулова Гурдофарида  
Маҳрамшоҳевна, шаҳрванди Ҷумхурии Тоҷикистон барои дарёфти  
дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтиносии  
6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо.

Диссертасияи Астанақулова Гурдофарида Маҳрамшоҳевна дар  
мавзӯи «Таҳдили системаи антиоксидантӣ дар растани *Solanum  
tuberosum* L. бо истифода омили экзогени брассиностероидӣ» аз рӯйи  
ихтиносии 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо суратмаҷлиси  
№13 санаи 13.03.2023 аз ҷониби шурои диссертационии 6D.КОА-038-и  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Суроғ: 734025, [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj). ш.  
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17, №119 /шд 8-уми апрели соли 2022 ба ҳимоя  
кабул карда шуд.

Астанақулова Гурдофарида Маҳрамшоҳевна 18-уми июни соли 1992  
дар ноҳияи Фарҳор, таваллуд шудааст, миллаташ тоҷик, маълумоташ  
олӣ мебошад.

Довталаб соли 2010 ба Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ба факултети биология дохил шуда, онро  
соли 2014 бо баҳои хубу аъло ҳатм намудааст. Соли 2016 ба шуъбаи  
магистратураи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, рисолаи  
магистриашро дар назди кафедраи физиологияи растаниҳо ва  
биотехнологияи факултети биология иҷро намудааст. Соли 2018 зинаи  
магистратураро ҳатм намуда, ҳуди ҳамон сол ба зинаи докторантураи  
PhD-и кафедраи физиологияи растаниҳо ва биотехнологияи факултети

биологияи ДМТ дохил шуда, соли 2021 шуъбаи докторантураро хатм намудааст.

Диссертатсия дар кафедраи биотехнологияи факултети биологии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро шудааст. Мавзӯи диссертатсия дар ҷаласаи шуруи олимони Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 10.12.2018, қарори №8 тасдиқ шудааст.

**Роҳбари илмӣ:** Қиёмзода Зарафо Суфичон – номзади илмҳои биологӣ, муовини аввали раиси Кумитаи ҳифзи мӯҳити зисти назди Ҳукмати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мушовири илмӣ:** Алиев Қурбон – узви вобастаи АМИТ, доктори илмҳои биологӣ, профессори кафедраи биотехнологияи факултети биологии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

**Муқарризони расмӣ:**

1. Сабурова Анна Муҳаммадиевна – доктори илмҳои биологӣ, профессори кафедраи биохимияи Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино.

2. Атоев Муҳаммадиршод Ҳизбуллоевич – номзади илмҳои биологӣ, муаллими калони кафедраи илмҳои табиатшиносӣ ва риёзии Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба диссертатсия тақризи мусбат доданд.

**Муассисаи тақриздиҳанда:** Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур, кафедраи физиологияи растани, биотехнология ва пиллапарварии факултети боғдорӣ ва биотехнологияи кишоварзӣ дар ҳулоасаи додашудаи мусбати ҳуд, ки аз тарафи Каримов Музафар Каримович доктори илмҳои биологӣ, профессори кафедраи физиологияи растани, биотехнология ва пиллапарварии Донишгоҳи мазкур (эксперт) ва аз ҷониби ректори Донишгоҳ, профессор Маҳмадёрзода У.М. тасдиқ гардидааст қайд шудааст, ки довталаби дараҷаи илмӣ 15 интишори илмӣ, ки аз ҷумла оид ба мавзӯи диссертатсия 6 мақолаи илмии дар маҷаллаҳои тақризшаванда чопшуда дорад. Интишороти докторант нуқтаҳои асосӣ, натиҷа ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳад.

Диссертатсияи Астанакулова Гурдофарид Махрамшоҳевна дар мавзӯи «Таҳлили системаи антиоксидантӣ дар растани *Solanum tuberosum* L. бо истифода омили экзогени брассиностероидӣ» аз рӯи навгонии илмӣ, мубрамият ва аҳамияти назариявӣ ва амали доштанаш сазовори баҳои мусбат буда, ба бандҳои 31, 34 -и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, ҷавобгу мебошад. Дар тақриз дарҷ гардидааст, ки диссертатсияи пешниҳодшуда кори илмии ба итмом расонида буда, аз нигоҳи соҳтор ва мундариҷа комил аст.

Нуктаҳои илмӣ ва натиҷаҳои диссертатсия саҳеҳ ва асоснок буда, ба ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо (илмҳои биологӣ) мувофиқат мекунад ва таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб гардида, ҷавобгу ба талаботи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва муаллифи он сазовори дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо мебошад.

**Корҳои нисбатан муҳими илмӣ аз рӯи мавзӯи диссертатсия:**

1. Астанакулова Г.М. Взаимоотношение про- и антиоксидантные растений *Solanum tuberosum* L. К солевому стрессу / Г.М. Астанакулова, З.С. Киёмзода, С.Ф. Сайдализода, Н. Норкулов, К. Алиев // Земледелец Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура. - Душанбе. - 2020. - №3. - С. 44-48 - ISSN 2074-5435.

2. Астанакулова Г.М. Водный гомеостаз и уровень про- и антиокислительных систем растений *Solanum tuberosum* L при засухе / Б.М. Сабуров, З.С. Киёмзода, С.Ф. Сайдализода, Г.М. Астанакулова, К Алиев // Наука и инновация Таджикский национальный университет. - Душанбе. - 2021. - №1. - С. 140-149 - ISSN 2312-3648.

3. Астанакулова Г.М. Действия ингибитор роста на усиление продукционного показателя *Solanum tuberosum* L. в условиях водного стресса / С.Х. Ашурев, Б.М. Сабуров, Х. Авгонова, М.Л. Азимов, Г.М. Астанакулова // Земледелец Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемура. - Душанбе. - 2019. - №3. - С. 58-61 - ISSN 2074-5435.

4. Астанакулова Г.М. Морфологический потенциал сортов картофеля в условиях солевого стресса / Г.М. Астанакулова, З.С. Киёмова, М.Л. Азимов, К.Ф. Ашурзода, К. Алиев // Наука и инновация Таджикский национальный университет. - Душанбе. - 2020. - №1. - С. 121-127. - ISSN 2312-3648.

5. Астанакулова Г.М. Влияние брассиностероидов на содержание фотосинтетических пигментов и антиоксидантную активность растений картофеля (*Solanum tuberosum* L.) в условиях водного дефицита / Г.М. Астанакулова, С.Ф. Сайдализода, З.С. Киёмзода, К. Алиев // Известия Академии наук Республики Таджикистан, Душанбе. - 2021, №3(214) - 70-76 с. – ISSN 0002-3477.

6. Астанакулова Г.М. Хусусиятҳои картошқаи солимгардонидашуда ҳангоми таъсири омилҳои стресси шурӯй / Г.М. Астанакулова // Илм ва фановарӣ, Душанбе 2022. №3, - 267-274, – ISSN 2312-3648.

**Ба диссертатсия ва автореферат 5 тақризи мусбӣ ворид шудаанд:**

1. Сарходими илмии Институти биологии Помир ба номи академик Х.Юсуфбекови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, академики АМИТ, доктори илмҳои кишоварзӣ Фелалиев А.С. ба автореферати диссертатсия тақриз навиштааст (тақриз бо забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст), тақриз мусбат арзёбӣ гардидааст.

2. Мудири шуъбаи зироатҳои равғандиҳандаи Институти зироаткории Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, доктори илмҳои кишоварзӣ Нарзуллоев Т.С. ба автореферати диссертатсия тақриз навиштааст (тақриз бо забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст), тақриз мусбат арзёбӣ гардидааст.

3. Сарходими илмии озмоишгоҳи биохимияи фотосинтези Институти ботаника, физиология ва генетикаи растаниҳои АМИТ, доктори илмҳои биология, профессор, узви вобастаи АМИТ Чумаев Бахшуллоҳ Бокиевич ба автореферати диссертатсия тақриз навиштааст (тақриз бо забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст), тақриз мусбат арзёбӣ гардидааст.

4. Номзади илмҳои биология, мудири кафедраи биология ва биотехнологияи Донишгоҳи давлати Данғара Тағоева Хатиҷа Эркаевна

ба автореферати диссертатсия такриз навиштааст (такриз бо забони точики пешниҳод шудааст), такриз мусбат арзёй гардидааст.

5. Номзади илмҳои биология, муаллими калони кафедраи биологиии умумии факултети химия ва биологии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав Сафарова Сафаргул Сайдовна ба автореферати диссертатсия такриз навиштааст (такриз бо забони точики пешниҳод шудааст), такриз мусбат арзёй гардидааст.

Ҳамаи такризҳо мусбат буда, оид ба кори анҷомдодашуда эродҳо вуҷуд надоранд.

Дар тақризҳо мубрамияти мавзӯъ, навоварии илмӣ ва аҳмияти амалии натиҷаҳои бадастомада дарҷ гардидаанд. Инчунин кори диссертационии Асанақулова Гурдофарид Махрамшоҳевна кори ба анҷомрасидаи таҳассусии илмие мебошад, ки ихтисоси 6D060718 - Физиология ва биохимияи растаниҳо мутобиқат менамояд ва муаллифи он сазовори барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси

Интиҳоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо дар соҳаи Физиология ва биохимияи растаниҳо мутахассисони бевосита буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок карда, дар ин самт мақолаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмун ва мӯҳтавои онҳо ба диссертатсияи мазкур наздиқӣ дорад. Муассисаи пешбар яке аз бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, бо мутахассисони варзидаи худ дар самти таҳқиқу таҳлили масоили физиология ва биохимияи растаниҳо хеле маъруф гардидаанд.

**Шурои диссертационӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дарёғти дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқотҳои анҷомдодаи илмӣ:**

**таҳия карда шудаанд:** таҳлили системаи антиоксидантӣ дар растании *Solanum tuberosum* L. бо истифода омили экзогении брассиностероидӣ;

**пешниҳод шудааст:** таҳқиқотҳои ташхисии системаҳои антиоксидантӣ ба монанди фаъолнокии каталаза, пероксидаза, диалдегидималонӣ ва пролини озод;

**исбот шудааст:** перспективнокии усули соддаи солимгардонии картошкай бевирус бо истифода аз маводи зиддивирусии рибаверин ва ташаккулёбии механизмҳои муҳофизати антиоксидантии растани картошка;

**чорӣ намудани:** истифодаи маводи зиддивирусии рибаверин барои ба даст овардани картошкай бевирус ва истифодаи гармони брассиностероиди барои баланд бардоштани фаъолнокии ферментҳои антиоксидантӣ.

**Аҳамияти назариявии таҳқиқот ба он асоснок карда шудааст, ки:**

**исбот намудани:** самаранокии усули нави солимгардонии картошкай бевирус бо истифодаи маводи рибаверин ва гармони брассиностероиди барои мутобиқшавии растани ба омилҳои стрессӣ;

**баён намудани:** маълумотҳо оиди ба даст овардани растаний-регенерантҳои бевирус аз микроэксплантаҳои картошка ва таъсири гармони брассиностероидӣ ба қобилияти устуворнокии растани картошка дар шароити стрессӣ;

**ошкор гардиданӣ:** усули нави ба даст овардани картошкай бевирус бо истифодаи маводи рибаверин ва нақши гармони брассиностероидӣ дар мутобиқшавии растани ба омилҳои стрессӣ;

**омуҳта шуданд:** таъсири гармони брассиностероидӣ ба қобилияти устуворнокии растани картошка дар шароити стрессӣ, нишондиҳандаҳои шиддатнокии оксидшавии пероксидии липидҳо ба хусусиятҳои антиоксидантӣ;

**Аз нав такмил додани:** усули парвариш ва таҳлили хусусиятҳои физиологӣ.

**Аҳамияти натиҷаҳои ба дастовардан довталаби дараҷаи илмӣ дар амалия чунин тасдиқ карда мешаванд, ки: маҷмӯи усулҳоро дар бар мегирад, ки имкон медиҳадроҳҳои мутобиқшавии растани картошкаго дар шароити стрессӣ таҳлил ва ошкор карда шавад.**

**коркард ва чорӣ карда шуданд:** коркарди усули соддакардашудаи солимгардонии растани картошка бо истифода аз маводи зиддивирусии рибаверин.

**муайян карда шуданд:** муайян кардани фаъолнокии каталаза, фаъолнокии гваяколпероксидаза, муайян кардани диалдегиди малонӣ, муайян намудани миқдори пролини озод дар шароити шурӯй ва норасои об, миқдори нисбии об ва норасои об.

**офирида шуд:** усули ба даст овардани картошкай бевирус (Шаҳодатномаи №1219, Тарзи ҳосил намудани картошкай бе вирус дар шароити *in vitro*, Душанбе, 2021).

**муарифи карда шуд:** раванди омӯзиш ва муайян намудани ферментҳои антиоксидантӣ: пероксидаза, каталаза ва пролини озод дар растани картошкай дар шароити *in vitro*.

**Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки барои корҳон таҷрибавӣ:**

Назария дар асоси омӯзиш ва баррасии маълумотҳои таҳқиқотҳои физиологӣ ва биохимиявӣ сохта шудааст.

**Гоя асоснок шудааст:** мушоҳида ва таҳқиқотҳои бисёрсолаи амалӣ бо усулҳои ҳозиразамон, мутобиқшавии растани картошкай ба омилҳои стрессӣ муайян карда шудааст.

**Истифода шудааст:** маълумотҳои адабиётҳо, ки пешакӣ барои дида баромадани мавзӯй гирифта шудаанд ва услҳои ҳозиразамони ташхиси системаҳои антиоксидантӣ оварда шудааст.

**Муайян шуданд:** мутобиқати назариявӣ ва амалии натиҷаҳои таҳқиқоти муаллиф бо натиҷаҳои дар сарчашмаҳои мустақил оид ба мавзӯи мазкур овардашуда, ки дар маводи диссертатсия пешниҳод гаштаанд (Сайдализода С.Ф., 2019, Ефимова М.В., 2010; Ефимова М.В., ва дигарон. 2018).

**Истифода карда шудаанд:** арзишҳои миқдорӣ дар шакли арзиши миёна ва хатогии стандартии он ( $M \pm m$ ) тавсиф шуданд. Омузиши биохимияи стресс бо маълумотҳои зиёди фарқкунандай таҷрибавӣ ва коркарди омории онҳо бо истифода аз барномаи стандартӣ ва бо барномаи MS Excel амалӣ карда шудааст.

**Саҳми шахсии довтаби дараҷаи илмӣ муйян мегардад:** пай дар пайи ичрои нақшай тартибдодаи таҷрибаҳоро кор карда баромада, усулҳои

нави мусири таҳлили ферментҳои антиоксидантӣ ва тағиироти онҳоро мустақилона иҷро намуда, нақшай диссертатсияро тартиб дода, натиҷаҳо ва муҳокимаи онро дар рисола чойгир намудааст.

Дар маҷлиси 18 майи соли 2023 Шурои диссертационӣ барои сазовор донистани Астанақуловагурдофарида Махрамшоҳевна барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯи ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо қарор қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ дар Шурои диссертационӣ аз шумораи умумии 15 нафар аъзои Шурои диссертационӣ, 14 нафар иштирок доштанд. Аз ин 5 нафар доктори илм аз рӯи ихтисоси 6D060718 – Физиология ва биохимияи растаниҳо мебошанд.

Дар овоздиҳӣ аз 15 нафар (14-доктори илм) 14 нафар иштирок карданд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «Тарафдор» 14 нафар, «Зид» - нест, «беэътибор» - нест.

Раиси Шурои диссертационӣ  
доктори илмҳои биологӣ, профессор

Эргашев А.

Котиби илмии Шурои диссертационӣ,  
номзади илмҳои биологӣ

Иброгимова С. И.



18.05. с.2023